

Ислом дини паёмбарони Аллоҳ аст

Ислом яъне таслим шудан дар баробари Худованди Офаридағор ва тадбиркунандай коинот ва таслим дар баробари Ў Таъоло аз рӯйи муҳаббат ва бузургдоштӣ аст. Асоси дини Ислом имон овардан ба Аллоҳ Таъоло аст ва инки Ў Офаридағор аст ва тамоми ҳастӣ чуз Ў офаридаи Ў Таъоло ҳастанд. Ў Таъоло ягона ва танҳо шоистаи парастиш аст, чуз Ў маъбути барҳақ нест, зеботарин ва волотарин ном ва сифатҳо азони Ўст, соҳиби камоли мутлақ ва бидуни нуқс аст, на аз Ў фарзанд зоида мешавад ва на зода шудааст ва на ҳамто дорад, дар ҳеч як аз оғариниши худ маҳлул ва тачассум намеёбад.

Ислом ҳамон дине аст, ки Аллоҳи Мутаъол чуз он дини дигар намепазираад ва ин ҳамон дине аст, ки ҳамаи паёмбарон (Алайҳимус-салом) овардаанд.

Яке дигар аз усули Ислом имон овардан ба тамоми паёмбарон аст, ва инки Худованд паёмбароне фиристод ва ба онҳо китоб нозил фармуд то дастуроташро ба бандагонаш бирасонанд, ки охирини онҳо Муҳаммад (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) аст. Худованд ўро бо охирин шариати илоҳӣ, ки насхунандай шариатҳои паёмбарони пешин аст, фиристод ва ўро бо мӯъчизаҳои бузург, ки бузургтарини онҳо Куръони Карим аст, таъийид фармуд. Куръони Карим бузургтарин китобе аст, ки башарият шинохтааст, дар мазмун ва лафзу назми он мӯъциза аст, шомили ҳидоят ва роҳнамой ба сӯи ҳақ аст, ки саодати дунё ва охиратро дар пай дорад. Куръони Карим то имрӯз ба ҳамон забоне, ки нозил шудааст мавҷуд ва маҳфуз аст, ҳеч ҳарфе аз он дучори тағиیر ва табдил намешавад.

Яке дигар аз усули Ислом имон ба фариштагон ва имон ба рӯзи қиёмат аст, ки Худованд дар он рӯз мардумонро аз қаброҳо бармеангезад, то барои амалҳое, ки дар дунё анҷом додаанд муҳосаба кунад. Пас ҳар кӣ мӯъмин аст ва амалҳои нек анҷом дода аст дар неъмат ва биҳишти ҷовидон ҳоҳад буд, ва ҳар кӣ қуфр варзидааст ва амалҳои бад анҷом додааст, барои ўазоби саҳт ва дар ҷаҳаннам ҳоҳад буд. Яке дигар аз усули Ислом имон доштан ба тақдири илоҳӣ, нек ва бади он аст. Мусалмон бар ин бовар аст, ки Исо бандониши фиристодай Аллоҳ аст, на фарзанди Ў, зоро сазовори Ў Таъоло нест, ки барои Ў зан ва фарзанд бошад. Худованд дар Куръони Карим ҳабар додааст Исо як паёмбар буд, ки Худованд ба ў мӯъчизаҳои зиёд додааст ва ўро барои даъвати қавмаш фиристода буд то танҳо Аллоҳро бипарастанд ва касеро ба Ў шарик қарор надиҳанд. Ҳамин гуна Куръони Карим мефармояд, ки Исо аз мардум даъвати ҳамониши накарда буд то ўро ибодат кунанд, балки ў худ Офаридағорро ибодат мекард.

Дини Ислом як манҳаҷ ва равиши фарогир ва мутобиқ бо фитрат ва ақли солим аст, ки Офаридағори бузург барои ҳилқати худ машруӯ гардонид, дине, ки дар он ҳайр ва саъодат барои башарият дар дунё ва охират аст, дине, ки қавм ва рангро намешиносад, мардум дар он ҳама баробар ҳастанд ва касе бар дигаре бартарӣ надорад, магар ба андозаи амалҳои неки худ.

Ҳар инсони оқил бояд ба Аллоҳ ҳамчун Парвардигор, ба Ислом ҳамчун дин ва бар Муҳаммад (Салому дуруди Аллоҳ бар ў бод) ҳамчун паёмбар имон дошта бошад, ва инсон дар ин мавриди ҷора ва ихтиёр надорад, зоро дар рӯзи қиёмат дар бораи посухаш ба паёмбарон мавриди пурсиш қарор ҳоҳад гирифт, агар мӯъмин аст пирӯзӣ ва растагории бузург ва агар коғир буд зиёни ошкор насиби ў ҳоҳад шуд.

Ҳар кӣ бихоҳад Ислом бипазираад, бояд бигӯяд "Ашҳаду ан ло илоҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан расулуллоҳ" (Гувоҳӣ медиҳам, ки ҳеч маъбути барҳақ чуз Аллоҳ нест, ва гувоҳӣ медиҳам, ки Муҳаммад паёмбари Аллоҳ аст.) Маънои қалимаи шаҳодатро бидонад ва ба он имон биёрад мусалмон мешавад, сипас бокӣ қонунҳои шариатро меомӯзад, то битавонад ончи Аллоҳ бар ў воҷиб гардонидааст анҷом диҳад.

Барои маълумоти бештар: byenah.com

Ислом дини паёмбарони Аллоҳ аст